

Ба Шурои диссертационии 6D.KOA-014
назди Донишгоҳи давлатии молия ва
иктисоди Тоҷикистон. Суроғ: 734067
ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14

Такризи

мукарризи расмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Султонов Зубайдулло Султонович ба диссертасияи Султон Бахтиёр дар мавзун “Таъсири маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)”, ки барои дарёфти дараҷаи илмиин номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтиноси 08.00.07- Молия, муомилоти пулӣ ва қарз пешниҳод шудааст.

Мутобикати диссертасия ба самтҳои илм, ки аз рӯйи онҳо диссертасия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Диссертасияи Султон Бахтиёр, ки дар мавзуи “Таъсири маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)” барои ҳимоя ҷиҳати дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ ба Шурои диссертационии 6D.KOA – 014 назди Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди пешниҳод шудааст ба бандҳои зерини Шиносномаи ихтиноси 08.00.07- Молия, муомилоти пулӣ ва қарз: 1.1. Равандҳои методологию соҳтории ташаккули системаи молиявӣ; 1.3. Назария ва методологияи таъсири системаи молиявӣ дар натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ; 2.4. Пешгӯй ва банақшагирӣи буҷетио андозӣ дар иқтисоди бозорӣ; 2.5. Танзими андоз дар баҳишҳои иқтисодиёт; 2.6. Назарияи танзими системаи буҷетио андозӣ; 2.9. Асосҳои назариявӣ, афзалиятҳои сиёсати андозӣ ва самтҳои асосни ислоҳоти системаи андозӣ мувофикат меқунад.

Мутлақшавии мавзуи таҳқиқот

Маълум аст, ки ташаккул ва рушди соҳибкории хурду миёна хусусияти хоси худро дошта ба беҳшавии сатҳи некуаҳволии аҳолӣ ва бунёди ҷойҳои нави корӣ дар ҳама минтақаҳои мамлакат, ракобапазирӣ ва истеҳсоли молу маҳсулотро дар асоси азхудкунӣ ва истифодаи захираҳои маҳаллӣ, рушди муносбатҳои андози-буҷетӣ ва дигаргунсозиҳои институционалии иқтисодиёт мусоидат менамояд. Аз ин лиҳоз эҷолкорӣ ва ҷорӣ намудани низоми маҳсуси андозбандӣ ва маъмурикунонии он бо назардошти манфиатҳои давлат, субъектҳои хочагидории хурду миёна ва ҷомеа зарур мебошад. Дар шароити ҳукмфармо будани муносабатҳои бозорӣ маъмурикунонии андоз ҳамчун

фишанги маҳсуси таъсирирасонӣ ва дастгирии рушди соҳибкории хурду миёна аз ҷониби давлат мебошад. Инчунин, самаранокни таъсири маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна имкониятҳоеро фароҳам меорад, ки он шаффоғият ва адолатнокни низоми андозбандӣ ва назорату санчишҳои андозиро таъмин намуда, ба паст намудани гаронии андоз ва ҳавасмандиҳои андозӣ-молиявии субъектҳои соҳибкорӣ таъмин мегардал, ки он бо назардошти рушди соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар минтақаҳои кишвар, миқдор ва сифати истеҳсоли моду маҳсулотҳои ватаний, пешниҳоди бештарӣ имтиёзҳои андозӣ, самаранокни фаъолияти кормандони мақомоти андоз зоҳир мегардад. Аз ин рӯ, истифодаи самараноки ҷамъёварии маблағҳои андозӣ, шаклҳои паст намудани гаронии андоз, роҳҳо ва усуљҳои ҳавасмандиҳои андозӣ-молиявии соҳибкорони хурду миёна ва баҳшҳои афзалиятноки соҳаҳои иқтисодиёти милли зарур мебошад.

Дар кори тақризшаванда асосҳои назариявӣ, методию методологии маъмурикунонии андоз, ки воситаи муҳими тадбики сиёсати андозии давлат ва механизми муҳими танзими муносибатҳои андозӣ, таъмини манфиатҳои давлат ва андозсупорандагон мебошад таҳлилу таҳқик шудаанд. Гуфтаҳои боло гувоҳи мутлакияти мавзуъ ва аҳамияти назариявию илмии кори диссертационии Султон Бахтиёр мебошанд.

Робитан таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзӯъҳои илмӣ

Таҳқиқоти диссертационии Султон Бахтиёр дар мавзуи “Таъсири маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)” ба талаботи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030, Барномаи “Буҷетикунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, барномаи маъмурикунонии андоз барои солҳои 2020-2025”, ҷавобгӯй мебошад.

Эътидионики дараҷаи асоснокии нуқтаҳои илмиву хулосаҳо ва тавсияҳои амалии дар диссертация омодашуда.

Дараҷаи илмии таҳқиқот, пешниҳод ва таҳлил намудани маводҳо ва маълумотҳо, коркарди ракамҳои омори қобилияти баланди илмии унвонҷӯро дар ошкор намудани ҷанбаҳои назариявию методикии равандҳои ташакулёбии таъсири маъмурикунонии андоз ва таъсири он ба рушди соҳибкории хурду миёна гувоҳӣ медиҳад. Ҳамчунин дар диссертация масъалаҳои таъсири маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна таҳлил гардида, тавассути маълумотҳои дақиқи соҳавӣ асоснок гардида, пайдарпайии таҳқиқи назария, услуг ва амалияи он дар сатҳи зарурӣ арзёбӣ гардилаанд. Тамоми масъалаҳо ва пешниҳодҳо бо далелу ракамҳои оморӣ, ҳисботи вазорату идораҳои даҳлдори давлатӣ вобаста ба мавзуи таҳқиқот асоснок карда

шудаанд. Нүктахон ба химоя пешниходшуда, хулосаю пешниходо дар асоси тахлили илмий ва тачрибавӣ асоснок карда шудаанд.

Эътидионикии дараҷаи навғонихо ва натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нүктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд.

Навғонихои илмии таҳқикот ва нүктаҳои илмии диссертатсия на танҳо дар асосноккунин ҷанбаҳои назариявӣ ва методин муайян намудани таъсири маъмуригардонии андоз дар рушди соҳибкории ҳурду миёна зоҳир мегарданд, балки дар такмили механизми андозбанӣ ва маъмурикунонии андоз ва устувории даромадҳои андозии низоми буҷети чумхурӣ ва рушди соҳибкории ҳурду миёна аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ доранд.

Натиҷаҳои муҳими таҳқикот, ки ҳамчун навғонихои илмӣ баррасӣ шудаанд аз бандҳои зерин иборат мебошанд:

- муаллиф дар асоси омӯзиш ва ба низом даровардани ақидаҳои гуногун, муаллиф мағҳуми маъмурикунонии андози соҳибкории ҳурду миёнаро пешниҳод намудааст, ки натиҷаи асосии он бояд самаранокии кори андозсупорандагон, ҷамъоварии саривактӣ ва воридшавии маблагҳон андоз ба буҷет, расонидани дастгирни муассири андоз ва молиявӣ ба ин субъектҳо ва таъмини устувории низоми молиявӣ бошад;

-аз ҷониби унвонҷӯе принципҳои асосӣ ва ҳусусиятҳои хоси низоми андозбанӣ ва маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории ҳурду миёна нишон дода шудааст, ки он ба такмили низоми андозӣ оид ба вазъӣ соҳибкории ҳурду миёна, ҷорӣ намудани шаклу меъёрҳои маҳсуси андозбанӣ, беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасониҳои андозӣ ба субъектҳои соҳибкорӣ ва истифодаи бештари имтиёзҳои андозӣ-молиявӣ, бо назардошти тачрибаи маъмурикунонии андоз дар қишварҳои кориҷӣмуайян ва мушахҳас гардидаанд;

- диссертант дар раванди таҳқикоти ҳуд низомҳои муосири андозбанӣ бо назардошти маъмурикунонии андози субъектҳои ҳочагидорӣ, баҳусус соҳибкорони ҳурду миёна, намудҳои андозбанӣ, низоми соддакардашуда, самаранокии пешниҳоди имтиёзҳо ва самаранокии фаъолияти муассисаҳои андоз дар қишвар таҳлил кардааст;

-аз ҷониби муаллиф истифодаи технологияҳои муосири раками дар раванди маъмурикунонӣ, ракамикунонии санчишҳои андоз ва назорат, дастгирни молиявӣ ба соҳибкории ҳурду миёна ҳамчун самтҳои асосии такмили маъмурикунонии андоз тавсия дода шудааст;

-муаллиф самтҳои дастгирни давлатии соҳибкории ҳурду миёна дар раванди маъмурикунонии андози онҳо тавсия додааст, ки истифодаи маъмурикунонии соддакардашуда, ҷорӣ намудани низоми маҳсуси андозбанӣ,

баланд бардоштани самаранокии институтхон андоз, таъмини иктидори андози кишварро дар назар дорад;

- дар баробари омӯзиши ҳамаи ҷанбаҳои таҳқиқот аз ҷониби муаллиф, роҳро ва усулҳои асосии баланд бардоштани самаранокии маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна таҳқиқ ва пешниҳод гардидааст, ки он ба баланд бардоштани уҳдадориҳои андозни субъектҳои соҳибкорӣ, ҳавасмандиҳои молиявӣ-иктисодӣ, сарфай вакт ва ҳарочотҳои ками низоми андозбандӣ ва воридшавии ҳачми бештари маблагҳои андозӣ ба буҷети давлатӣ мусоидат менамояд.

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

Муаллиф дар раванди кори диссертационии ҳуд оид ба таъсири маъмурикунонии андоз ба рушди соҳибкории хурду миёна пешниҳод гардидааст, ки он аз маҷмуи қондаҳо ва тадбирҳои маҳсус иборат мебошад, ки ба кам кардани ҳарочот ва сарфай вакти уҳдадориҳои андозӣ, низоми маҳсуси андозбандӣ ва шакли соддai маъмурикунонии андоз ва воридоти саривактии маблагҳои андозӣ ба буҷет равона карда шудааст. Ҳусусиятҳои хоси низоми андозбандӣ ва маъмурикунонии он дар рушди соҳибкории хурду миёна бо назардошти таҷрибан кишварҳои рушдкардаи иктисолӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Муаллиф таҳдил ва баҳодиҳии ҳолати муосири андозбандӣ ва маъмурикунонии онҳо аз ҷониби соҳибкории хурду миёна гузаронида шуда, нишондиҳандаҳои самаранокии фаъолияти мақомоти андоз, ки ба ворид намудани ҳачми зиёди пардохтҳои андоз ба буҷети давлатӣ равона шудааст, арзёбӣ карда шудаанд. Самтҳои асосии тақмили маъмурикунонии андози соҳибкории хурду миёна, аз ҷумла ракамикунонии хизматрасонии андоз ба ин субъектҳо, тадриҷан кам кардани бори андоз ба онҳо, ҷори намудани намудҳо ва низомҳои нави андозбандӣ дар заминай омӯзиши таҷрибаи самрабахши шарикони ҳориҷӣ пешниҳод карда шудаанд. Механизми дастгирии давлатӣ ба соҳибкории хурду миёна таҳия шудааст, ки ба беҳтар намудани хизматрасониҳои андоз, назорати андозҳо ва санчишҳо, истифодан зиёди имттиёзҳои андоз, ки ба саривакт ворид намудани пардохтҳои андоз ба буҷети давлатӣ ва самаранокии фаъолияти мақомоти андоз равона шудаанд, равона карда шудааст. Роҳҳои асосии баланд бардоштани самаранокии маъмурикунонии андоз дар рушди субъектҳои соҳибкории хурду миёна пешниҳод гардидааст, ки он ба иҷрои саривактии уҳдадориҳои андозии субъектҳои соҳибкории мазкур, сарфай вакт ва беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва таъмини иктидори андозии кишвар равона гардидааст.

Сохтор ва мазмунни қисматхон асосин таҳқикоти илмӣ.

Диссертатсия аз се боб, хулосаю пешниҳодҳо, руйхати адабиётҳои истифодашуда аз 157 номгӯй, 9 ҷадвал, 1 диаграмма, 6 расм, дар ҳаҷми 167 саҳифаи матни компьютерӣ баён гардидааст.

Дар муқаддима, мубрамияти мавзуи таҳқикоти илмӣ асоснок карда шуда, дараҷаи таҳқики он арзёбӣ гардида, объект ва мавзуи таҳқикот мақсад ва вазифаҳон он, асосҳои назариявӣ ва услубӣ, навғонҳои илмӣ, аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ муайян карда шудаанд.

Дар боби якум – “Ҷанбаҳон назариявии ташаккули низоми маъмурикционии дар шароити мусоид” асосҳои назариявӣ-методологии таъсири маъмурикционии андоз бо таваҷҷӯҳ ба рушди соҳибкории хурду миёна, принципҳо ва ҳусусиятҳои хоси низоми андозбандӣ ва маъмурикционии он дар рушди соҳибкории хурду миёна ва таҷрибаи хориҷӣ оид ба таъсири маъмурикционии андоз ба рушди соҳибкории хурду миёна таҳлилу таҳқик шудаанд.

Дар диссертатсия дуруст қайд шудааст, ки низоми андозӣ ва маъмурикционии он дар рушди соҳибкорӣ механизми мухими низоми андозбандӣ ба ҳисоб рафта, ба ҷамъоварии саривактии маблагҳои андоз ба буҷети давлатӣ ва иқтидори андозии кишвар мусоидат мекунад. Аз нигоҳи таҷрибаи хориҷӣ, ҳангоми таҳқики ҷанбаҳои назариявии низоми андозӣ, коркарди методологӣ-амалии маъмурикционии андоз дар рушди соҳибкорӣ низ идома мейбад.

Маъмурикционии андоз дар рушди субъектҳои соҳибкорӣ, маҳсусан, соҳибкории хурду миёна таъсири мусбӣ расонида, ба имкониятҳои таҳқими даромадҳои буҷети давлатӣ ва сатҳу сифати зиндагии шонстан аҳолӣ оварда расонад. Ҷорӣ намудани низоми маҳсуси андозбандӣ ва маъмурикционии он дар рушди соҳибкории хурду миёна, бо назардошти таҷрибаи давлатҳои рушдкардаи иқтисодӣ хеле мухим арзёбӣ мегардад. Дар ин ҷода муносибатҳои нави андозӣ ва сиёсати молиявии давлат мавқеи қалидӣ дошта дар қисмати даромади буҷети давлатӣ аз ҳисоби рушди фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории хурду миёна ва рақобатпазирин истеҳсоли молу маҳсулотҳои ватаний мусоидат намуда, ба яке аз фишангҳои мухими ракобати соғи субъектҳои соҳибкорӣ ва ҷалби сармояҳо ба рушди иқтисодиёти кишвар равона мегардад. Аз ин рӯ, давлат сиёсати андозии ҳудро тавассути маъмурикционии андоз дар рушди соҳибкорӣ амалӣ менамояд.

Ба андешаи унвонҷуӣ, сиёсати андозӣ, ки дар раванди маъмурикционии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна миёна мегардад, аҳаммияти илмии ҳудро гум накарда, баръакс, ҷиҳати рӯз ба рӯз беҳтаршавии сатҳу сифати

маҳсулоти дохилӣ, рушди муносибатҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ва ба ин васила, ба ракобатпазирӣ бештари молу хизматрасонҳо мусоидат мекунад.

Дар зербанди дуюми боби якум гуфта шудааст, ки андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна ҳамчун фишанге баромад мекунад, ки он ба дигаргунсозиҳон зудивазшавандай муносибатҳои андозӣ мутобиқат намуда, аз маҷмӯи тадбирҳое иборат мебошад, ба рушди устувори низоми молиявӣ, пешрафти иқтисоди миллӣ, афзоиши самаранокии соҳибкории хурду миёна нигаронида шудааст.

Дар расми 1.2 принципҳон асосни маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна оварда (саҳ. 38) моҳият ва тарзи риоякунни онҳо дар низоми андозбандӣ шарҳ дода шудааст. Гуфта шудааст, ки барои самаранок ба роҳ мондани маъмурикунонии андоз аз пардохтҳои саривактии маблагҳои андозӣ ба буҷети давлатӣ, истифодан низоми соддакардашуда ва маҳсуси андозбанди барои субъектҳои соҳибкории хурду миёна қобили қабул мебошад. Интиҳоби низоми андозбандӣ ва дар заминай он шакли ҳисботи муҳосиби дар қаламрави қишивар аз яклигар фарқ менамояд. Масалан, субъектҳои соҳибкории хурду миёна ҳангоми истифодан низоми соддакардашудаи андозбандӣ метавонанд, ҳисботи муҳосибии ҳудро дар шакли соддакардашуда ё маҳсус, дар мавриди бақайдгирии китоби даромаду ҳарочотҳои соҳибкорӣ, ки ба кам намудани ҳарочотҳои баҳисобигириӣ ва сарфаи вақти кормандони мақомоти андоз равона карда шавад. Лекин, дар ин маврид, мушкилотҳои баҳисобигириӣ дар ҳисобаробаркунҳои буҷетӣ ва фондҳои гайрибуҷетӣ ба амал бароварда мешаванд. Дар ин маврид ду шакли баҳисобигирии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ва ҳисботҳои андозӣ роҳандозӣ карда мешавад (саҳ. 845)

Дар боби дуюм – “Таҳлили вазъи низомии андозӣ ва маъмурикунонии он дар рушди соҳибкории хурду миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳлили вазъи низоми андозӣ бо таваҷҷӯҳ ба рушди соҳибкории хурду миёна, арзёбии маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна ва нишондиҳандаҳон асосни баҳон самаранокии маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна баҳодиҳӣ ва натиҷагирий карда шудаанд.

Ба акидан унвонҷӯй сиёсати андозии давлат барои рушди фаъолияти соҳибкории хурду миёна бояд мувофиқи шароити мусоид ва технологияи пешкадами хизматрасонҳои андозӣ, вобаста ба муносибатҳои судмандӣ субъектҳои соҳибкорӣ ва макомоти давлатӣ роҳандозӣ шавад.

Маблаги андоз дар аксари мавриди, баҳусус ҳангоми машгул шудан ба фаъолияти тиҷорат ва савдо, бояд вобаста ба масоҳати ишғолнамудаи онҳо муайян карда шавад, ки мантиқан аз назаргузоронии ҷойҳои кории онҳо ва назорати доимии тағйирёбии ҷои фаъолият метавонанд мушкилоти иловагӣ

ва дахолати кормандони макомоти андозро ба фаъолияти сохибкории хурду миёна ба миён орад.

Маъмурикунонии андоз дар ин чараён ба шаклу усулхое амалӣ карда мешавад, ки бахисобигирин маблагҳои андозӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмиро тибли меъёри муқарарнамуда ба таври автомати ҳар моҳ то санан 5-уми моҳи ҳисоботӣ (даврӣ) супорида, дар муҳдати мазкур сохибкорони инфиродӣ бояд уҳдадории худро дар назди макомоти андоз иҷро намоянд. Таъсири маъмурикунонии андоз дар фаъолияти сохибкорони хурду миёна, ки тибли патент фаъолият менамоянд бояд доимо такмил ёфта, дар самти назорату санчишҳои андозӣ фаъолияти худро тибли патент вобаста ба макони фаъолият ва истифодаи низоми маҳсуси андозбандӣ, тартиби қатъи фаъолият тибли патент иҷро намоянд, ки оиди ин маъсала дар боби сеюми диссертатсия дида мегузарем.

Дар ҷадвали 2.1 (саҳ.66) шумораи корхонаҳои хурду миёна дар Ҷумҳури оварда шудааст. Тибли ракамҳои ҷадвал ҳиссан корхонаҳои хурду миёна дар шумораи умумии корхонаҳо афзоиш ёфта истодааст. Агар соли 2001 ҳисай онҳо 48,9% ташкил медод, пас соли 2022 ба 83,4% расидааст. Ин таомул ба дастгирии давлатии рушди фаъолияти сохибкории хурду миёна ва ҳавасмандгардонии андозӣ-молиявӣ истифодабарии дурустӣ имтиёзҳои андозӣ мъяннидод шудааст.

Муаллиф дар саҳифаи 75 дуруст қайд кардааст, ки барои таъсири дурусти маъмурикунонии андоз дар рушди сохибкории хурду миёна ва дараҷаи баланди хизматрасонихои андозӣ, пешгирии қонунвайронкуниҳои баҳши андозӣ, кам намудани пинҳонкуни маблагҳои андозӣ, дар амал роҳандозӣ кардан ду консепсияи болозикр, илова бар он “Барномаи рушди маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025” ки ба воситан он як катор ҷораҳо роҳандозӣ гардида истодааст. Бо максади бехтар намудани раванди маъмурикунонии андоз зиёда аз 144,5 ҳазор субъектҳои сохибкорӣ эъломияҳои худро ба таври электронӣ пешниҳод намуда, сохибкорони хурду миёна, дастрасӣ ба шабакаи интернет ба тарзи онлайн эъломияи андоз ва ҳисботҳои худро пешниҳод намуда, аз хизматрасонихои утокҳои алоҳида (терминалҳо), ки дар 38 нозиротҳон андози шаҳру ноҳияҳои кишвар ташкил карда шудаанд, истифода мебаранд.

Дуруст аст, дар ҷараёни татбиқи консепсияи маъмурикунонии андоз дар рушди сохибкории хурду миёна аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҳоло ҳам дар баҳши назорату санчишҳои андозии сохибкорони хурду миёна камбудиҳо ҷой дорад. Инчунин самаранокии назорату санчишҳои андозӣ дар фаъолияти макомоти андоз аз такмили маъмурикунонии андоз вобастагӣ дорад. Вай ҳамчун ғишанги муҳими танзими давлатии низоми андозӣ барои баланд бардоштани

хавасмандиҳои молиявӣ-иҷтисодии субъектҳои соҳибкории хурду миёна бояд мусоидат намояд, чуки самаранокии фишантҳои мазкури маъмурикунонии андоз имконият медиҳад, ки назорати баҳисобгирии субъектҳои соҳибкорӣ, обьектҳои андозӣ ва ба андозбандӣ алокаманд ва саривакт воридшавии маблағҳои андозиро ба буҷети давлатӣ таъмин менамояд.

Дар боби сеюм – “Самтҳон асосни такмили маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна дар Точикистон” дастирии давлатии маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна, хавасмандии андозӣ-молиявӣ дар рушди соҳибкории хурду миёна ва самтҳои асосии баланд бардоштани самаранокии маъмурикунонии андоз бо таваҷҷӯҳ ба рушди соҳибкории хурду миёна муайян ва пешниҳод гардидаанд.

Дастирии давлатии рушди соҳибкории хурду миёна тавассути маъмурикунонии андоз ва имтиёзҳои андозӣ восита ва омили рушди соҳибкорӣ дар кишивар, афзоиш ва воридшавии маблағҳои андозӣ ба низоми буҷети давлат ва дар ин асос саривакт таъмин намудани баҳшҳо ва соҳаҳои иқтисодиёти милли бо маблағ мебошад. Аз ин лиҳоз маъмурикунонии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна содда ва шаффоф буда воридшавии саривактии маблағҳои андозиро ба буҷет дар сатҳе бояд таъмин гардад, ки субъектҳои соҳибкорӣ аз фаъолияти гайриконуниӣ ва саркаши аз пардоҳти андозӣ канорачуйи накарда, тифоди бештарни имтиёзҳои андозиро ба роҳ монда, сатҳу сифати назорати андозӣ ва самаранокии фаъолияти мақомоти андозро дар сатҳи лозима таъмин намоянд.

Қайд шудааст, ки дар сатҳи мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ ҷораҳо тавассути амалкарди базаи институционаӣ андозӣ ва рушди субъектҳои соҳибкорӣ, аз ҷумла дастирии давлатии рушди соҳибкории хурду миёна ва афзоиши сатҳи масъулиятишиносию кордонии кормандони нозироти андоз зимни дифои вазифаҳои мансабӣ ва уҳдадориҳо дараҷаи дониши молиявӣ ва фарҳангӣ андозбандии субъектҳои соҳибкорӣ ва таъсири маъмурикунонии андозӣ, аз ҷумла назорату санчишҳои андозӣ бояд амалий карда мешавад. Аз ин раванд, таъсири маъмурикунонии андоз ба муайян намудани шâклу месъёри андозбандӣ ва паст гаронии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна кам мегардад. Аз ин нуқтаи назар субъектҳои соҳибкории хурду миёна бештар ба дастирии давлатӣ, аз ҷумла осон, содда ва ҳисобу пардоҳти фахмонӣ маблағҳои андозӣ ниёт дошта, тавассути ин фишантҳои аз пардоҳти андозҳо камтар канорачуйи намуда ба фаъолияти гайриконуниӣ соҳибкорӣ машгул намешаванд.

Дар пайвастаги ба ин андеша пешниҳоди унвончӯй оид ба вазифаҳои танзими давлатӣ дар раванди инкишифии соҳибкории хурду миёна қобили қабул ва дастири мебошад (сах.106). Инчунин, ҳамчун комёбии илми-методӣ

аз чониби муаллиф пешниход кардани ченакҳои асосии муайянамони сатхи смаранокии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна (саҳ.107-108) ҳисоб кардан мумкин аст.

Дар зербанди дуюми боби сеюм механизмҳои ҳавасмандиҳои андозимолиявии субъектҳои соҳибкории хурду миёна ҳуб арзёби шудаанд.

Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо назардошти тавсияҳо оиди истифодабарии онҳо.

Натиҷаҳои асосӣ ва таҳияҳои амалии муаллиф ба ташаккули ҷанбаҳои назариявӣ-методии низоми андоз ва идоракуни фаъолияти соҳибкорӣ, ҳусусан рушди соҳибкории хурду миёна мусоидат мекунаанд. Қисман, ҳулосаҳо ва тавсияҳои илмӣ-амалии диссертатсия ҳангоми татбиқи сиёсати андоз, тибқи назораг ва санчишҳои андоз ва минбаъд ҳангоми содда кардани маъмурикционии андоз истифода мешаванд. Инчунин, дар мақомоти андоз ҳангоми татбиқи амалии маъмурикционии андоз дар рушди соҳибкорӣ ва пардохти маблагҳои анддозӣ ба буҷети давлатӣ мусоидат менамояд.

Аҳамияти иқтисодии кори иҷрошуда

Истифодабарии натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар фаъолияти мақомоти андоз ҳангоми маъмурикционии андоз барои рушди соҳибкории хурду миёна мусоидат мекунаад. Пешниҳодҳои дар диссертатсия омадашуда ҷиҳати таъсири маъмурикционии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна афзоши маҳсулот ва хизматрасониро дар иқтисодиёти миллӣ таъмин намуда боиси рушди босуръати маҷмуи маҳсулоти минтақаҳо мешаванд.

Аҳаммияти иҷтимоии таҳқиқот

Рушди соҳибкории хурду миёна дар асосӣ маъмурикционии андоз ва имтиёзҳои андозӣ дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла ба кор ҷалб намудани бекорон, таъсиси ҷойҳои нави кори, рушди ҳунарҳои мардуми дар дехот ва ҷалб кардани занҳои ҳонашин ба шугл накши ҳалкунанда доранд.

Эродҳо ба таҳқиқоти диссертационӣ

Таҳлили кори диссертационии Султон Бахтиёр нишон дод, ки ҳадаф ва вазифаҳои гузошта шуда иҷро шудаанд, вале бъазе норасогию камбуниҳо ба назар мерасанд.

1. Дар саҳифаи 20 дар ҷадвали 1.1, ки “Таъсири маъмурикционӣ ба рушди соҳибкории хурду миёна” ном дорад факат таърифи маъмурикционии андоз ба соҳибкории хурду миёна оварда шудааст. Дар ҷадвал таъсири маъмурикционии андоз ба соҳибкории хурду миёна дода намешавад. Шояд

дар иначо хатогии техники башад ва ба чойи калимаи таърифи калимаи таъсир истифода шуда башад.

2. Хуб мешуд агар дар ҷадвали номбурда, яъне ҷадвали 1.1 ки таърифи маъмурикционии андоз дар фахмиши олимони алоҳида оварда шудааст, ёдлошти муаллиф ҳам пешниҳод мешуд.

3. Зербанди дуюми боби якум “Пешниҳодҳо, масъалаҳои хоси низоми маҳсуси андозбандӣ ва маъмурикционии он дар рушди соҳибкории хурду миёна” номгузори шудааст. Дар матн пешниҳодҳо номбар ва мазмуни онҳо хуб шарҳ ёфтаанд. Аммо муаллиф ба қисми дуюми савол, яъне хусусиятҳои хоси низоми маҳсуси андозбандӣ камтар таваҷҷӯҳ кардааст.

4. Дар саҳифа 53, дар расми 1.2 маҳаки (ченаки) баҳогузорин субъектҳои ҳоҷагидории хурду миёна дар қишварҳои ҳориҷӣ оварда шудааст. Хуб мешуд, агар муаллиф истифодабарӣ, ё истифоданабарии ин ченакҳоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳ медод ё ақидаи хешро онд ба ченакҳо, имконияти истифодабарии онҳоро дар қишвар муайян мекард.

5. Дар фароварди бобҳои дуюм ва сеюм ҳулосаҳо пешниҳод шудаанд аммо боби якум ҳулоса надорад. Ҷаро ин тавр?

Дархостҳо ва эродҳои болозикр сатҳи баланди илмию назариявии кори иҷрошударо коҳиш намедиҳанд, чунки онҳо баъзе баҳсталаб, дигар тавсияҳои камбудии техники мебошанд.

Мутобиқати квалификацияи илмии унвонҷӯй ба дараҷаи илмӣ.

Кори диссертационии Султон Бахтиёр таҳқиқоти ҷилдии илмӣ, дорон навғониҳои илмӣ, тавсияҳои амалӣ буда мустақилияти унвонҷӯйро дар таҳқиқи масъалаҳои таъсири маъмурикционии андоз дар рушди соҳибкории хурду миёна буда ҷиҳати мутахассис будани унвонҷӯйро дар низоми андоз ва ташаккули асосҳои назариявию амалии он нишон медиҳад. Диссертацияи иҷрошуда ба ихтисоси илми интихобшуда мутобиқат менамояд. Мавзӯъ, мундариҷа ва мазмуни таҳқиқот ва талаботи шиносномаи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мутобиқ буда натиҷаҳои илмии ба даст овардаи унвонҷӯ ба талаботи квалификацияи илмии дараҷаи илмӣ мувофиқат мекунад.

Нашри натиҷаҳои диссертации дар маҷаллаҳои тақризшавандии илмӣ.

Аз рӯки мазмуни диссертасия 9 макола аз ҷумла 6-тои онҳо дар маҷаллаҳои шомили феҳристи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳачми 3.5 ҷузъи чопӣ нашр гардидаанд. Автореферат ва маколаҳои илмии нашршуда мазмуни асосии кори диссертациониро дар ҳуд инъикос намудаанд.

**Мутобиқати баррасигардонии диссертасия ба талаботи КОА назди
Президенти Чумхурии Тоҷикистон.**

Дар мачмуъ, ба расмиятдарории диссертасия ба “Дастурамал оид ба
тартиби ба расмиятдарории диссертасияҳо барои дарёфти дараҷаи илми
доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисос, номзади илм ва доктори илм,
авторефератҳо ва маколаҳои илми чопшуда доир ба мавзуи диссертасия”,
талаботҳои “Тартиби додаи дараҷаҳои илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати
Чумхурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ шудааст,
мутобикат мекунад.

Хулосаҳон умумӣ оид ба диссертасия.

Аз нигоҳи мазмуни илмӣ, мундариҷа ва шакли байни диссертасияи
Султон Бахтиёр дар мавзуи “Таъсири маъмурикционии андоз дар рушди
соҳибкории хурду миёна (дар мисоли Чумхурии Тоҷикистон)” кори илмиву
такассусӣ буда, дар он ҳалли муаммоҳои илмӣ, ки аҳаммияти муҳимму
афзалиятнокро дар рушди низоми андоз, ҳусусан маъмурикционии андоз дар
рушди соҳибкории хурду миёна ба талаботи низомномаи КОА назди
Президенти Чумхурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он Султон
Бахтиёр сазовори гирифтани дараҷаи номзади илмҳои иктисади аз рӯи
ихтисоси 08.00.07- Молия, муомилоти пулӣ ва карз мебошад.

Мукарризи расмӣ:

доктори илмҳои иктисадӣ,
профессори кафедраи молия ва карзи
Донишгоҳи (славянни) Россия ва Тоҷикистон

Султонов З.С

Суроға: Чумхурии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе
кӯчаи М. Турсунзода, 30 Тел: (+992 37) 221-35-50.
Тел./Факс: (+992 37) 221-05-70; 227-77-53.
Почтаи электронӣ: sultan@mail.ru

Имзои д.и.и профессор Султонов З.С. **Дордавлони монунам
Сардори шуъбаи кадрҳои ДСРТ**

Раҳимов А.А.

